

10

НАВЪ ВА ШАКЛҲОИ САВОЛУ МАСЪАЛАҲО ДАР ТЕСТ

Саволу масъалаҳои тести қисмҳои А ва Б дар ду навъ таҳия шудаанд: **саволу масъалаҳои пӯшида ва кушода**. Дар ИМД ду шакли саволу масъалаҳои пӯшида – (1) *бо интиҳоби як ҷавоби дуруст* ва (2) *муайян кардани мувофиқат*) ва як шакли саволу масъалаҳои кушода – *бо ҷавоби қўтоҳ истифода мешавад*.

Саволу масъалаи тест бо интиҳоби як ҷавоби дуруст. Дар ин шакл барои ҳар савол ё масъала чор гуна (вариант)-и ҷавоб дода мешавад. Аз ин ҷавобҳо танҳо яктояш дуруст аст, ки онро бояд интиҳоб кард. Бо интиҳоби ҷавоби дуруст довталаб доирачаи гунаи дахлдорро бояд ишора намояд, яъне пурра ранг кунад (●). Масалан, агар ҷавоби дурусти савол ё масъала гунаи В бошад, довталаб онро дар варақаи ҷавобҳои тест бояд чунин ишора намояд:

A B C D
○ ● ○ ○

Намуна аз субтести забони тоҷикӣ:

Кадам чумла содаи яктаркиба аст?

- A) Имшаб хола мижа таҳ накард. (Ҳ. Карим)
- B) Оби дарё дар водӣ оҳистатар меравад. (С. Айни)
- C) Деҳқонон ҳам хоҳ-ноҳоҳ қабул карданд. (С. Айни)
- D) Аспамро дар пушти дарвоза баста даромадам. (С. Улуғзода)

Тарзи ишораи ҷавоб:

A B C D
○ ○ ○ ●

Намуна аз субтести адабиёти тоҷик:

Кадам сухан аз “Синбоднома”-и Захирии Самарқандӣ бо панди Абдуллоҳи Ансорӣ – “Тадбир бо мардуми оқил ҷӯй.” мувофиқ аст?

- A) Сухани ноандешида мағӯй, то дар ранҷи нодониста наҷфти ва корҳоро оқибат нигар ба аввал.
- B) Ҳар кӣ дар канори модари хираду дониш тарбият ёфта бошад, ба ҳеч ваҷҳ аз макри душман ғофил набошад.
- C) Машварат бо марди доно кун, то аз маслиҳати хом эмин бошӣ ва корҳои ту аз симати ростӣ наҷфтад.
- D) Агар хирад дорӣ, бар марди ноозмуда эътимод макун, ки зиракон гуфтаанд: “Деви озмуда беҳтар аст аз марди ноозмуда”.

Тарзи ишораи ҷавоб:

A B C D
○ ○ ● ○

Намуна аз субтести ҳуқуқ:

Шифои 12-сола ва хоҳари 4-солааш Наргис муддати муайяне бе назорати волидон дар кӯча буданд. Оё дар ин ҳолат тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳуқуқвайронкунии ҷой дорад?

- A) Не, ин ҳуқуқи шахсии кӯдакон мебошад.
- B) Оре, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дида мешавад.
- C) Оре, ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ дида мешавад.
- D) Оре, ҳуқуқвайронкунии интизомӣ дида мешавад.

Тарзи ишораи ҷавоб:

A B C D
○ ● ○ ○

Агар саволу масъалаи тест бо интихоби як ҷавоби дуруст (бинобар омилҳои техникӣ) беш аз як ҷавоби дуруст дошта бошад, ҷавобҳои довталабоне, ки яке аз ин ҷавобҳои дурустро интихоб кардаанд, ба назар гирифта мешавад.

Саволу масъалаи тест барои муайян кардани мувофиқат. Дар чунин шакл ба ҳар унсур (калима, ибора, ҷумла, формула, функсия ва ғайра), ки дар сутуни чап дода шудааст, аз сутуни рост унсуре мувофиқ бояд интихоб карда шавад.

Намуна аз субтести забони англисӣ:

Match the sentences in Column A with the replies in Column B.

Column A

- A) Do you like to live here?
B) Is Pasadena a big city?
C) What is the weather like in Pasadena?
D) What about the people of Pasadena?

Column B

- 1) Yes, I like to live in Pasadena.
2) It has great Universities.
3) The weather is fine all year long.
4) It is not too big, and it is not too small.
5) The people are very friendly.

Агар довталаб, масалан, дар ҷавоб ба унсуре A рақами 1, ба унсуре B рақами 4, ба унсуре C рақами 3 ва ба унсуре D рақами 5-ро мувофиқ ҳисобад, бояд онро дар варақаи ҷавобҳо чунин ишора намояд:

Ҷавоб					
	1	2	3	4	5
A	☒	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☒	☐
C	☐	☐	☒	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☒

Намуна аз субтести таърих:

Мувофиқатро муайян намоед:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| A) 1-уми сентябри соли 1939 | 1) оғози муҳорибаи назди Маскав |
| B) 9-уми майи соли 1945 | 2) саршавии Ҷанги Бузурги Ватанӣ |
| C) 22-юми июни соли 1941 | 3) Паради Ғалаба дар Майдони Сурх |
| D) 24-уми июни соли 1945 | 4) Рӯзи Ғалаба бар Олмони фашистӣ |
| | 5) саршавии Ҷанги дуёми ҷаҳон |

Ҷавоб					
	1	2	3	4	5
A	☐	☐	☐	☐	☒
B	☐	☐	☐	☒	☐
C	☐	☒	☐	☐	☐
D	☐	☐	☒	☐	☐

Саволу масъалаҳои кушода бо ҷавоби кӯтоҳ. Ин шакли саволу масъалаҳо танҳо дар субтестҳои математика, физика, химия, биология, география ва таърих мавҷуданд, ки дар онҳо ҷавоби саволу масъала дода намешавад. Ҳар як саволу масъалаи ин шаклро ҳуди довталаб ҳал мекунад ва ҷавоби ҳосилишударо, ки адади бутуни мусбат аст, дар ҷойи махсуси ҷудошуда дар варақаи ҷавобҳо менависад. Ҷавоб – ҳар рақами адади ҳосилишуда бояд дар катаки алоҳида навишта шавад. Воҳидҳои ченак, ба мисли кг, л, м, км², °, °C ва ғайра дар варақаи ҷавобҳо навишта намешавад. Ададҳо дар катакҳо аз тарафи чап навишта мешаванд.

Намуна аз субтести математика:

Ададҳои натуралии a ва b чунинанд, ки $a^2 - b^2 = 23$ аст. Қимати суммаи $a^2 + b^2$ -ро ёбед.

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилишуда:

Намуна аз субтести физика:

Мошин роҳи $S_1 = 28$ км-ро дар давоми $t_1 = 0,3$ соат ва баъд дар давоми $t_2 = 1,2$ соати оянда роҳи $S_2 = 80$ км-ро тай кард. Суръати миёнаи мошин дар ҳамаи роҳ чӣ қадар буд?

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилишуда:

Намуна аз субтести химия:

Муодилаи термохимиявии сӯзиши метан $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 890 \text{ кҶ аст. Ҳангоми сӯхтани } 32 \text{ г метан чанд кҶ гармӣ хориҷ мешавад?}$

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилишуда:

Намуна аз субтести биология:

Дар занҷирҳои КДН асосҳои нитрогенӣ – аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) ва ситозин (С) мувофиқи принципи комплементарӣ бо ҳам пайваست мешаванд.

1. Т–А
2. Т–С
3. С–Г
4. А–Т
5. А–Г
6. Г–С

Муайян намоед, ки кадом асосҳои нитрогенӣ нодуруст пайваст шудаанд.

Ҷавобро бо тартиби пайдарҳамии рақамҳо нависед.

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилишуда:

Намуна аз субтести география:

Миқёси рақамии харита 1:500 000 муайян шудааст. Масофаи як сантиметри харита дар маҳал ба чанд км баробар аст?

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилишуда:



Ҳангоми ишора кардан ё навиштани ҷавоби саволу масъалаҳо қоидаи пур кардани варақаи ҷавобҳоро риоя намоед (*нигаред ба расмҳои 10.1-10.4*). Риоя накардани ин қоида сабаби холи камтар гирифтани Шумо мегардад, зеро коркарди варақаи ҷавобҳо ба воситаи таҷҳизот ва барномаи махсуси компютерӣ, бе таъсири омили инсонӣ ба роҳ монда мешавад. Агар Шумо дуруст ҷавоб диҳед аммо онро ғалат ишора кунед, компютер посухи Шуморо ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул карданиш мумкин аст.

Масъулият барои дуруст пур кардани варақаи ҷавобҳо шахсан бар зиммаи довталаб гузошта мешавад.

Варақаи ҷавобҳо ҳуҷҷати ягонаи тасдиқкунандаи натиҷаҳои аз имтиҳонҳо (қисми А ё Б) бадастовардаи довталаб аст. Бинобар ин, натиҷаи имтиҳон (қисми А ё Б)-и довталаб танҳо дар асоси варақаи ҷавобҳои пуркардааш ҳисоб карда мешавад. Ҷавобҳои дар китобчаи тест қайдкардаи довталаб ба эътибор гирифта намешавад.

Даъвои довталабоне, ки варақаи ҷавобҳоро пур накардаанд ё онро нодуруст пур кардаанд ва (ё) дар он ҷавобҳоро нодуруст қайд кардаанд, ё ислоҳ намудаанд, баррасӣ карда намешавад.

ИМД - 2025

Маркази миллии тестии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Национальный центр тестирования при
Президенте Республики Таджикистан

Чой барои штрихкод
Место для штрихкода

ВАРАҚАИ ҶАВОБҲО (ЛИСТ ОТВЕТОВ) A.2

Варианти (вариант) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ (ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК)

1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 13 A B C D 16 A B C D 19 A B C D
2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 14 A B C D 17 A B C D 20 A B C D
3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D 15 A B C D 18 A B C D

21 1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 5 23 1 2 3 4 5 24 1 2 3 4 5 25 1 2 3 4 5
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

МАТЕМАТИКА

1 A B C D 7 A B C D 13 A B C D 19 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5
2 A B C D 8 A B C D 14 A B C D A B C D A B C D
3 A B C D 9 A B C D 15 A B C D A B C D A B C D
4 A B C D 10 A B C D 16 A B C D A B C D A B C D
5 A B C D 11 A B C D 17 A B C D A B C D A B C D
6 A B C D 12 A B C D 18 A B C D A B C D A B C D

21 5 4 22 1 4 0 0
23 1 0 24 2 25 1 5 0 26 4 27 1 0 0 0

ГЕОГРАФИЯ

1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 13 A B C D 16 A B C D 19 A B C D
2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 14 A B C D 17 A B C D 20 A B C D
3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D 15 A B C D 18 A B C D

21 1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 5 23 1 2 3 4 5 24 1 2 3 4 5 25 5
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

26 3 6

ЗАБОНИ ХОРИҶӢ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) English Deutsch Français العربية

1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 13 A B C D 16 A B C D 19 A B C D
2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 14 A B C D 17 A B C D 20 A B C D
3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D 15 A B C D 18 A B C D

21 1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 5 23 1 2 3 4 5 24 1 2 3 4 5 25 1 2 3 4 5
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Расми 10.1. Намунаи пуркардашудаи varaқаи ҷавобҳои имтиҳони қисми А
(барои гурӯҳи ихтисосҳои 2-юм)


НАМУНАИ ИШОРА ВА НАВИШТИ ДУРУСТИ ҶАВОБ БА САВОЛУ МАСЪАЛАҶОИ ТЕСТ
ОБРАЗЦЫ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОТВЕТОВ

Намунаи ишораи ҷавоб ба саволу масъалаҷои тест бо интихоби як ҷавоби дуруст аз 4 ҷавоби пешниҳодшуда:

Образец оформления ответа на задание с выбором ответа из 4-х предложенных:




Намунаи ишораи ҷавоб ба саволу масъалаҷои тест барои муайян кардани мувофиқат:
Образец оформления ответа на задание на соответствие:



Ҳангоми навиштани ҷавоб ба саволу масъалаи навъи кушода шакл (навишт)-и рақам бояд ба шакле, ки дар намуна нишон дода шудааст, мувофиқат кунад. Рақам набояд аз катаки ҷудошуда берун барояд.

При оформлении ответа на задание открытого типа форма (написание) цифры должна соответствовать форме (написанию) цифры, показанной в образце. Цифра не должна выходить за рамки выделенной ячейки.

Намунаи навишти рақамҳо:
Образец написания цифр:



Намунаи навишти ҷавоб ба саволу масъалаҷои навъи кушода:

Образец оформления ответа на задание открытого типа:



Пеш аз огози ишораи ҷавобҳо ба саволу масъалаҷои субтести забони хориҷӣ дар варақаи ҷавобҳо забони хориҷии интихобкардаатонро ишора кунед. Масалан, агар забони хориҷии интихобкардаатон англисӣ бошад, дар варақаи ҷавобҳо онро чунин ишора кунед:

Прежде, чем приступить к оформлению ответов на задания субтеста по иностранному языку, в листе ответов укажите выбранный Вами иностранный язык:

English ☒ Deutsch ☐ Français ☐ العربية ☐

ТАВАҚҚУҲ! Бо тарзи дигар ишора намудани ҷавоб ва дар варақаи ҷавобҳо ислоҳ кардани он **мумкин нест**.

Варақаи ҷавобҳо пас аз имтиҳонсупории довтолаб ҳуҷҷати ягонаи тасдиқкунандаи натиҷаи аз имтиҳон бадастовардаи ӯ ба ҳисоб меравад. Қайдҳои навиштаҳои довтолаб дар китобчаи тест ва сиёҳнавис ба назар гирифта намешаванд ва мавриди қоркарду санҷиш қарор **намегиранд**.

ВНИМАНИЕ! Оформлять ответ любым другим способом и вносить исправления в лист ответов **нельзя**.

Лист ответов абитуриента после сдачи экзамена является единственным документом, подтверждающим результат, полученный на экзамене. Записи, сделанные в тестовой книжке и черновике, не учитываются и **не подлежат** обработке и проверке.

Пас аз шинос шудан бо дастур, ки маъмури имтиҳон хондааст,
ҷумлаи зеринро навишта, имзо гузоред:
Бо тартиби гузаронидани имтиҳон шинос шудам.

После ознакомления с инструкцией, зачитываемой тест-администратором,
впишите ниже следующее предложение и поставьте свою подпись:
С порядком проведения экзамена ознакомлен(а).

Имзо (подпись)

**Расми 10.2. Паси варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми А
(барои гурӯҳи ихтисосҳои 2-юм)**

ИМД - 2025

Маркази миллии тестии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Национальный центр тестирования при
Президенте Республики Таджикистан

Чой барои штрихкод
Место для штрихкода

**ВАРАҚАИ ҶАВОБҲО
(ЛИСТ ОТВЕТОВ)**

Б.1

Намунаи навишти дурусти рақамҳо:
Образец правильного написания цифр:

Хангоми навиштани ҷавоб ба саволу масъалаҳои навъи қушода рақамҳо набояд аз катаки ҷудошуда берун бароянд. Масалан:
При написании ответов на задания открытого типа цифры не должны выходить за рамки выделенной ячейки. Например:

адади / число 3 адади / число 45 адади / число 279

Намунаи ишораи ҷавоб:
Образец оформления ответа:

Бо тарзи дигар ишора намудани ҷавоб ва дар варақаи ҷавобҳо ислоҳ кардани он мумкин нест!
Оформлять ответ любым другим способом и вносить исправления в лист ответов нельзя!

Вариант: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ (ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК)

	A	B	C	D
1	☐	☐	☒	☐
2	☐	☐	☒	☐
3	☐	☒	☐	☐
4	☐	☐	☒	☐
5	☐	☐	☐	☒
6	☒	☐	☐	☐
7	☐	☒	☐	☐
8	☐	☐	☐	☒
9	☐	☐	☐	☒
10	☒	☐	☐	☐
11	☒	☐	☐	☐
12	☐	☐	☒	☐
13	☐	☒	☐	☐
14	☒	☐	☐	☐
15	☐	☒	☐	☐

	1	2	3	4	5
16 A	☐	☒	☐	☐	☐
16 B	☐	☐	☐	☐	☒
16 C	☒	☐	☐	☐	☐
16 D	☐	☐	☒	☐	☐
17 A	☐	☐	☒	☐	☐
17 B	☐	☐	☐	☐	☒
17 C	☒	☐	☐	☐	☐
17 D	☐	☒	☐	☐	☐
18 A	☐	☐	☐	☐	☒
18 B	☐	☐	☒	☐	☐
18 C	☒	☐	☐	☐	☐
18 D	☐	☒	☐	☐	☐
19 A	☒	☐	☐	☐	☐
19 B	☐	☐	☐	☒	☐
19 C	☐	☐	☒	☐	☐
19 D	☐	☒	☐	☐	☐
20 A	☐	☐	☐	☐	☒
20 B	☐	☐	☐	☒	☐
20 C	☒	☐	☐	☐	☐
20 D	☐	☒	☐	☐	☐

МАТЕМАТИКА

	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☒
2	☐	☐	☐	☒
3	☐	☐	☒	☐
4	☒	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐
7	☐	☒	☐	☐
8	☐	☒	☐	☐
9	☒	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☒
11	☐	☒	☐	☐
12	☒	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☒
14	☐	☒	☐	☐
15	☐	☐	☐	☒
16	☐	☐	☐	☒
17	☒	☐	☐	☐

	1	2	3	4	5
18 A	☐	☐	☒	☐	☐
18 B	☐	☐	☐	☒	☐
18 C	☒	☐	☐	☐	☐
18 D	☐	☒	☐	☐	☐
19 A	☒	☐	☐	☐	☐
19 B	☐	☐	☐	☒	☐
19 C	☐	☐	☐	☐	☒
19 D	☐	☒	☐	☐	☐
20 A	☐	☒	☐	☐	☐
20 B	☐	☐	☐	☒	☐
20 C	☒	☐	☐	☐	☐
20 D	☐	☐	☐	☐	☒

21 5 22 90 23 168

ФИЗИКА

	A	B	C	D
1	☒	☐	☐	☐
2	☐	☐	☒	☐
3	☒	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☒
5	☐	☒	☐	☐
6	☐	☐	☒	☐
7	☒	☐	☐	☐
8	☐	☒	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐
10	☐	☐	☐	☒
11	☐	☒	☐	☐
12	☒	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☒
14	☐	☐	☐	☒
15	☐	☒	☐	☐
16	☐	☐	☐	☒
17	☒	☐	☐	☐

	1	2	3	4	5
18 A	☐	☒	☐	☐	☐
18 B	☐	☐	☒	☐	☐
18 C	☐	☐	☐	☐	☒
18 D	☒	☐	☐	☐	☐
19 A	☐	☐	☐	☒	☐
19 B	☒	☐	☐	☐	☐
19 C	☐	☐	☐	☐	☒
19 D	☐	☒	☐	☐	☐
20 A	☐	☐	☐	☐	☒
20 B	☐	☒	☐	☐	☐
20 C	☐	☐	☒	☐	☐
20 D	☒	☐	☐	☐	☐

21 2023 22 78 23 4

Расми 10.3. Намунаи пуркардашудаи варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми Б
(барои гурӯҳи ихтисосҳои 1-ум)

Ҷумлаи зеринро навишта, имзо гузоред:
Бо тартиби гузаронидани имтиҳон шинос шудам.

Впишите следующее предложение и поставьте свою подпись:
С порядком проведения экзамена ознакомлен(а).

(Имзо / Подпись)

Расми 10.4. Паси варакаи ҷавобҳои имтиҳони қисми Б